

38592 - Ҳукми тавоф дар вақти хутбаи ҷумъа

савол

Ҳангоме ки имом хутбаи ҷумъа меконад, оё ҷоиз аст, ки ман тавофи видоъ намоям?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Донишмандон дар ҳукми тавоф дар вақти хутбаи ҷумъа ихтилоф кардаанд, хоҳ тавофи воҷиб бошад, монанди тавофи ифоза, тавофи видоъ ва тавофи умра ё тавофи мустаҳаб бошад.

Моликиён онро ба намоз қиёс намуда, ин амалро мамнӯъ донистаанд. Барои намозгузор ҷоиз нест, ки дар вақти хутбаи ҷумъа намоз бихонад, ба ҷуз таҳияи масҷид, зоро ин кор эъроз аз ҳатиб ва саҳлангориву бепарвой нисбати хутба ҳисобида мешавад. Тавоф дар ин бобат ба монанди намоз аст.

Ниг: "Мавоҳибу-л-ҷалил" (3/78).

Шофеиён тавоф дар вақти хутбаи ҷумъаро ҷоиз медонанд ва қиёс намудани онро ба намоз дуруст намеҳисобанд, зоро тавоф ба гӯш кардани хутба ягон монеияте эҷод намекунад, бар хилоғи намоз, ки ғофил мондан аз хутба дар ҳоли намоз бештар аст.

Ниг: "Ал-Ҕурару-л-баҳийя" (2/29) ва "Ал-Фатово-л-ғиқҳияту-л-кубр" (1/239).

Шайх Ибни Ҕибрин дидгоҳи ҷоиз набудани тавоф дар вақти хутбаи ҷумъаро интихоб кардааст.

Аз ӯ пурсиданд:

Тавофи нофила барои муқиму мусоғир, ҳангоме ки ҳатиб дар рӯзи ҷумъа хутба меконад, чӣ ҳукме дорад?

Дар ҷавоб гуфт: "Ҳар гоҳ ҳатиб хутбаро шурӯъ кунад, намозгузорон бояд хутбаро бодикқат гӯш кунанд ва дар ҷойҳои худ бимонанд ва ғайр аз гӯш кардани хутба машғул шудан ба ҷизи дигар ҷоиз нест, магар касе, ки ҳангоми хутба (ба масҷид) ворид шавад, ки ў ду ракъат намоз мегузорад, vale онро сабук ва кӯтоҳ меҳонад, хоҳ аз аҳли Макка бошад ё аз аҳли Макка набошад. Далелҳо бар манъ будани ҳаракат ва сухан гуфтан дар вақти хутба ом аст, ки ҳатто паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

«Агар имом машғули ҳондани хутба бошад, ба ҳамнишини худ бигӯй, ки ҳомӯш шав, ба таҳқиқ сухани беҳуда гуфтай».

Ҳамингуна паёмбар аз ин калима хушдор дод, гарчанде ки барои намоз аст. Бар асоси ин, назари мо ин аст, ки то замоне ки имом хутбаи ҷумъа меҳонад, тавоф кардан ба ҳар ҳол ҷоиз нест. Дар замони пеш имомон аз тавоф кардан дар вақти хутба манъ мекарданд, vale имомони ҳозира саҳлангорӣ карданд ва иддао доранд, ки мо пеши роҳи он нафароне, ки тавоф мекунанд, он нафароне ки мегӯянд, онҳо мусофиранд, тавофи видоъ мекунанд ва ё он нафароне, ки тавофро аз гӯш кардани хутба беҳтар медонанд, гирифта наметавонем. Аммо ин дуруст нест. Мо фикр мекунем, ки то ба охир расидани намози ҷумъа, бояд онҳо манъ карда шаванд. Аммо дар мавриди хутбаи ид бошад, тавоф кардан дар ҳангоми ин хутба ҳеч боке надорад, зоро он суннат аст ва барои намозгузорон воҷиб нест, ки то ба поён расидани он боқӣ бимонанд".

Поёни сухан аз маҷаллаи "Ал-Ҳарасу-л-ватаний" шумораи 272, таърихи 01/01/2005.

Аллоҳ донотар аст.